

СУРАТМАЧЛИСИ № 6

Чаласаи Шӯрои диссертатсионии 6D.КOA- 024 назди Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон

22-уми июни соли 2022

ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 15 нафар аъзои Шӯрои диссертатсионӣ, ки бо фармоиши КOA-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 07-уми январи соли 2022, таҳти №24/ ш.д. тасдиқ гардидааст, 12 нафар иштирокдоранд, ки аз онҳо 5 нафарашон докторони илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда ба ҳисоб мераванд. Пешниҳод мешавад, ки чаласа кушода эълон карда шавад, пешниҳоди дигар нест? Нест. Яқдилона қабул карда шуд.

РУЗНОМАИ ЧАЛАСА:

1. Ба ҳимоя иҷозат додани диссертатсияи Садиров Шарафҷон дар мавзуи «Таърихи Систон» – ҳамчун сарчашмаи таърихӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси 07.00.09. – Таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ.

Аз рӯйи масъалаи мазкур аъзои гурӯҳи комиссияи экспертии Шӯрои диссертатсионӣ, д.и.т., профессор Муҳиддинов С.Р. баромад намуд (Хулосаи комиссияи экспертии замима мегардад).

ҚАРОР КАРДА ШУД:

1. Диссертатсияи Садиров Шараф дар мавзуи ««Таърихи Систон» – ҳамчун сарчашмаи таърихӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси 07.00.09. – Таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ ба ҳимоя қабул карда шавад.

2. Муқарризони расмӣ аз рӯи диссертатсия шахсони зерин таъйин карда шаванд:

Аюбов Абдусалом Рауфович – доктори илмҳои таърих, мудири кафедраи таърихи умумӣ ва диншиносии Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров;

Шарифзода Абдувалӣ – номзади илмҳои таърих, мудири шуъбаи таърихи илм ва техникаи Институти таърих, бостоншиносӣ ва

мартумшиносии ба номи А. Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.

3. Ба ҳайси муассисаи пешбар Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав таъйин карда шавад.

4. Барои нашри автореферат, ҳимояи минбаъда ва ҷойгир намудани эълон ва афтореферат дар сомонаи расмии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Санай ҳимоя 19-уми октябри соли 2022 таъйин карда шавад.

6. Барои ҷопи автореферат дар ҳаҷми 100 нусха иҷозат дода шавад.

Қарор яқдилона қабул карда шуд

Муовини раиси Шӯрои
диссертасионӣ д.и.т.,



Расулиён Қ.

Котиби илмии Шӯрои
диссертасионӣ, д.и.т.,

Акрамова С.Х.